



ВАЗОРАТИ МОЛИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ФАРМОИШ

аз « 1 » 07 соли 2024

№ 136

Дар бораи Дастурамал оид ба таҳияи лоиҳаи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025 ва дурнамои нишондиҳандаҳои бучети давлатӣ барои солҳои 2026-2027 (марҳилаи 2)

Мутобиқи моддаи 37 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», банди 1 фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 феввали соли 2024, №7-ф ва банди 12 Низомномаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2015, №187 тасдиқ гардидааст,

ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

1. Дастурамал оид ба таҳияи лоиҳаи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025 ва дурнамои нишондиҳандаҳои бучети давлатӣ барои солҳои 2026-2027 (марҳилаи 2) тасдиқ карда шавад.

2. Сардорони сарраёсат, раёсат ва шубаҳои дастгоҳи марказии Вазорати молия, сарраёсатҳои молия дар ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва раёсатҳои молия дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ вазифадор карда шаванд, ки ҷиҳати риояи Дастурамали мазкур чораҳои зарурӣ андешида, дар муҳлатҳои муқарраршуда маълумоти заруриро ба сохторҳои дахлдори Вазорат пешниҳод намоянд.

3. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи роҳбари Гурӯҳи кории байниидоравии бучетии назди Вазорати молия вогузор карда шавад.

Вазир

Ф. Қахҳорзода

Замима ба фармоиш
Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
1 июли соли 2024 года, №136

Дастурамал

оид ба таҳияи лоиҳаи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои соли 2025 ва дурнамои
нишондиҳандаҳои бюҷети давлатӣ барои
солҳои 2026-2027
(марҳилаи 2)

Душанбе – 2024

Мундарича

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ.....	3
2. ҲАДДИ НИҲОИИ ХАРОҶОТ АЗ РӢИ СОҲАҲО	3
3. НАҚШАИ ТАҚВИМӢ	4
4. ТАҲИЯИ НАҚШАИ СТРАТЕГИИ БУҶЕТӢ	5
4.1 ДАРХОСТҲОИ БУҶЕТӢ БАРОИ СОЛИ 2025 ВА ДУРНАМОИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ БУҶЕТ БАРОИ СОЛҲОИ 2026-2027	6
4.2. БАРРАСИИ ДАРХОСТҲОИ БУҶЕТӢ	8
5. МУҲОКИМАИ БУҶЕТӢ	9
ЗАМИМАИ 1 НАҚШАИ СТРАТЕГИИ БУҶЕТӢ.....	10
ЗАМИМАИ 2 СИЁСАТИ САРМОЯГУЗОРӢ/ БУҶЕТ БАРОИ РУШД.....	25

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дастурамали мазкур дар асоси талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо мақсади иҷрои фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 феввали соли 2024, № 7-ф таҳия шуда, тартиби таҳияи буҷетро дар марҳилаи дуҷуми банақшагирии буҷет ва таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025» ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2026 - 2027 ба танзим дароварда, қадамҳои зеринро дар бар мегирад:

- банақшагирии буҷет пас аз муайян гардидани ҳадди ниҳии хароҷоти соҳаҳо;
- таҳияи Нақшаи стратегияи буҷетӣ;
- баррасии дархостҳои буҷетӣ (муҳокимаи буҷетӣ);
- таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025» ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2026-2027.

2. ҲАДДИ НИҲИИ ХАРОҶОТ АЗ РӢИ СОҲАҲО

2. Сиёсати иқтисодӣ ва молиявии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи миёнамӯҳлат ба ҳалли вазифаҳои афзалиятноки дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, стратегияҳои рушди соҳавӣ, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидаанд ва дар паёмҳои ҳамасолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардидаанд, равона карда шудааст.

3. Таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025 ва ташаккули нишондиҳандаҳои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2027 ва аз ду марҳилаи асосии банақшагирии буҷетӣ иборат аст:

- марҳилаи 1: Таҳияи “Самтҳои асосии сиёсати молиявӣ, буҷетӣ ва андоз барои солҳои 2025-2026”;
- марҳилаи 2: Таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025» ва дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2026-2027.

4. Дар доираи “Самтҳои асосии сиёсати молиявӣ ва фискалӣ”, ки аз ҷониби комиссияи доимии буҷети назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, ҳадди ниҳии хароҷоти соҳаҳо барои давраи миёнамӯҳлат муайян карда шудааст.

5. Дархостҳои буҷетӣ аз ҷониби тақсимкунадагони асосии маблағҳои буҷетӣ (минбаъд ТАМБ) дар доираи ҳадди ниҳии хароҷот таҳия карда мешаванд.

Ҳадди ниҳии хароҷот дар сомонаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (<https://moliya.tj/Documents/Index/524>) пешниҳод шудааст.

6. Дархостҳои буҷетии ТАМБ, ки аз ҳадди ниҳии муайяншуда зиёд мебошанд, аз ҷониби Вазорати молия дар чараёни муҳокимаи буҷетӣ баррасӣ карда мешаванд. Тартиби баррасӣ ва тасдиқи дархостҳо дар қисми 4.2. оварда шудааст.

3. НАҚШАИ ТАҚВИМӢ

ОИД БА ТАҲИЯИ ЛОИҲАИ БУЌЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2025 ВА ДУРНАМОИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ БУЌЕТИ ДАВЛАТӢ БАРОИ СОЛҲОИ 2026-2027 (МИНБАЪД НАҚШАИ ТАҚВИМӢ)

Р/т	Чорабиниҳо	Мӯҳлати иҷро	Мақомоти масъули давлатӣ
1	Пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ ба тақсимкунадагони асосии маблағҳои буҷетӣ (тавассути НИИМД)	22 июл	Тақсимкунадагони маблағҳои буҷетӣ (ТМБ)/ Гирандагони маблағҳои буҷетӣ/(ГМБ)
2	Пешниҳоди дархостҳои буҷетӣ ба ТАМБ тавассути модули банақшагирии буҷет НИИМД	25 июл	МТЛ, ГТЛ ва дигар агентҳо, ки лоиҳаҳои сармоягузорию амалӣ менамоянд
3	Мувофиқасозии лоиҳаи хароҷот аз рӯи соҳаҳо бо вазорату идораҳои дахлдори соҳавӣ	25 июл	Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
4.	Пешниҳоди лоиҳаҳои мувофиқашудаи буҷети маҳаллӣ (тибқи б.3 нақшаи тақвимӣ) ба Вазорати молия	29 июл	Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
5.	Нақшаи сармоягузорию миёнамӯҳлат мушаххаскардашуда	15 июл	Вазорати рушди иқтисод ва савдо
6.	Пешниҳоди ҷадвалҳои ҷамъбастии лоиҳаҳои/объектҳои сармоягузорӣ ба Вазорати молия (тибқи шаклҳои 2.3 ва 2.4)	то 20 июл	Тақсимкунадагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ)
7.	Аз рӯи ҳар як дархости буҷетӣ ва ГМБ дар низомии иттилооти идоракунии молияи давлатӣ	то 15 июля	Тақсимкунадагони асосии маблағҳои буҷетӣ, Мақомоти иҷроияи

	ворид намудани дархостҳои буҷетӣ (чамъбасти дархостҳо)		маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
8.	Ба Вазорати молия пешниҳод намудани Нақшаи миёнамуҳлати буҷетии ТАМБ тибқи замимаи 1 дастурамали мазкур	то 10 август	Тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ (ТАМБ)
9	Муҳокимаи буҷетӣ	аз 14 то 22 август	Гуруҳи кории байниидоравии буҷетӣ
10	Таҳияи лоиҳаи Қонуни ҚТ «Дар бораи Буҷети давлатии ҚТ барои соли 2025» ва дурнамои нишондиҳандаҳои Буҷети давлатӣ барои солҳои 2026–2027	То 1 сентябр	Вазорати молия
12.	Пешниҳоди лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025» ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2026–2027 ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	то 20 сентябр	Вазорати молия

6. Дурнамои нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, ки барои таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2027 заруранд, бо истифода аз пайванди зерин дастрас мебошанд:
<https://medt.tj/ru/makroekpnpmika/prognozz>

4. ТАҲИЯИ НАҚШАИ СТРАТЕГИИ БУЌЕТИ

7. Тибқи моддаи 32 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ТАМБ нақшаи стратегии буҷети соҳаро барои бахшҳои дахлдор тартиб дода, то 1 августи соли ҷорӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол менамояд.

8. Нақшаи стратегии буҷетӣ ҳуҷҷати асосии пешниҳоди дархости буҷетии ТАМБ мебошад. Шакл ва сохтори Нақшаи стратегии буҷетӣ дар замимаи 1 дастурамали мазкур мушаххас муайян карда шудааст.

9. Нақшаи стратегии буҷети соҳаҳо аз бахшҳои зерин иборат аст:

- ҳадафҳои стратегии ТАМБ;
- шарҳи вазъи кунунӣ ва мушкилоти асосии ТАМБ;
- асосноксозии таҳияи ҳадафҳо барои ноил шудан ба ҳар як Ҳадафи стратегии ТАМБ (дар асоси СМР ҚТ барои давраи то соли 2030,

Ҳадафҳои рушди устувор, стратегия ва барномаву нақшаҳои тасдиқшудаи давлатӣ);

- нишондиҳандаҳои натиҷаҳои дарозмуддат (ниҳой) барои ҳар як ҳадафи стратегӣ;
- тақсимои буҷети соҳа аз рӯи мақсадҳои стратегӣ ва барномаҳои буҷетии ТАМБ (Замимаи 1, Шакли 1.1. ва 1.2. Дархости буҷети барномавии ТАМБ) ва нишондиҳандаҳои ғайримолиявии барномаҳои буҷетии ТАМБ.
- сиёсати сармоягузорӣ: шарҳи мухтасар ва нишондиҳандаҳо оид ба лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва иншоотҳои сохтмони асосӣ (Замимаи 2, шакли 2.3)

4.1 ДАРХОСТҲОИ БУЌЕТӢ БАРОИ СОЛИ 2025 ВА ДУРНАМОИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ БУЌЕТ БАРОИ СОЛҲОИ 2026-2027

10. Дархости буҷетӣ қисми сохтори Нақшаи стратегии буҷетӣ аст. Вазорати молия дархостҳои буҷетиро бе пешниҳоди Нақшаи стратегии буҷетӣ қабул ва баррасӣ намекунад. Дар ин ҳолат, лоиҳаи буҷети ТАМБ аз ҷониби Вазорати молия мустақилона дар асоси буҷети тасдиқшудаи соли ҷорӣ бозбинӣ карда мешавад.

11. Дархостҳои буҷетии ГМБ бо истифода аз гуруҳбандии идоравӣ, вазифавӣ, барномавӣ ва иқтисодии буҷет тавассути модули банақшагирии НИИМД (SGB.net) ба таври электронӣ таҳия ва пешниҳод карда мешаванд. Маълумоти мушаххас оид ба дархостҳои буҷетӣ бо истифода аз ҳама намуди гуруҳбандиҳои буҷетӣ ва рамзҳои мушаххас дар НИИМД бояд пурра мутобиқ ба тартиби зерин дарҷ карда шаванд (мисол):

№.	Номгӯй	Мазмун	Рамз
1	Соҳа	Тандурустӣ	05
2	ТАМБ	Вазорати тандуруситӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон	112
3	ТМБ	Маъмурияти ВТ ва ҲИА ҚТ	11201
4	ГМБ	Маркази миллии тиббӣ	1120112
5	Вазифа (сатҳи 3 ГВБ)	Беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ	05101
6	Манбаи маблағгузорӣ	Маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ	112
7	Шакли дархости буҷетӣ	Хариди лавозимоти тиббӣ	-----
8	Намуди хароҷот	Хароҷоти ҷорӣ	-----
9	Барнома	Барномаи «Ёрии статсионарӣ»	TTS

10	Зербарнома	Хизматрасонии беморхонаҳои бисёрсоҳавӣ	TTS002
----	------------	--	--------

12. Ҳама шаклҳои дархостҳои барномавии ТАМБ бо истифода аз модули болозик таҳия карда мешаванд.

13. Нишондиҳандаҳои ғайримолиявӣ дар марҳилаи озмоишӣ танҳо дар шакли қоғазӣ тибқи шаклҳои муқарраршуда таҳия ва пешниҳод карда мешаванд.

14. Шаклҳои дархостҳои буҷети барномавӣ дар Замиаи 1, қисмати 5 Нақшаи стратегии буҷетӣ оварда шудаанд.

15. Дархостҳо оид ба лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ва сармоягузориҳои асосии мутамарказ мутобиқи шаклҳои муқарраргардидаи замиаи 2 пешниҳод карда мешаванд.

16. ТАМБ дархостҳои буҷетиро таҳлил ва бо маълумоти дақиқ мушаххас намуда, дархостҳои буҷетии ҷамбастиро таҳия менамояд.

17. Дархостҳои буҷетӣ ва замиаи онҳо дар Нақшаи стратегии буҷетӣ аз ҷониби ТАМБ ба Вазорати молия пешниҳод карда мешаванд.

18. Вазорати молия дархостҳои буҷетиро, ки аз ҷониби ТМБ ва ГМБ мустақилона пешниҳод шудаанд, қабул, баррасӣ ва муҳокима намекунад.

19. Дар ҳолати зарурӣ, бо дархости хаттии Вазорати молия (аз ҷумла муросилоти электронӣ), аз ҷониби ТАМБ рӯйхати ҳуҷҷатҳо ва ҳисобҳои иловагӣ ба дархостҳои буҷетӣ, аз ҷумла дархости умумӣ ва мушаххас, пешниҳод карда мешавад.

20. Нақшаҳои стратегии буҷети ТАМБ дар шакли ҷопӣ дар мӯҳлатҳои муқаррарнамудаи Нақшаи тақвимӣ пешниҳод карда мешавад.

21. Ба таври электронӣ пешниҳод намудани дархостҳои буҷетӣ мутобиқи дастурамали истифодаи модули банақшагирии буҷети низоми иттилоотии ИМД (SGB.net) анҷом дода мешаванд.

22. Модули банақшагирии буҷетии Низоми иттилоотии ИМД дар асоси принципи банақшагирии буҷет «аз боло ба поён» таҳия шуда, риояи ҳуқуқ ва ваколатҳои иштирокчиёни таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳама сатҳҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ таъмин менамояд.

23. Дар модули банақшагирии буҷетии Низоми иттилоотии ИМД (SGB.net) дархостҳои буҷетӣ дар мӯҳлатҳои муқараршуда аз ҷониби ҳамаи иштирокчиёни ҷараёни таҳияи буҷети давлатӣ, ворид карда мешавад.

24. Кормандони муттасадии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамаи иштирокчиёни ҷараёни таҳияи лоиҳаи буҷет ҷиҳати кор бо модули банақшагирии буҷети НИИМД машварат пешниҳод менамоянд.

25. Дар сурати вайрон кардани мӯҳлатҳои пешниҳоди дархостҳои лоиҳаи буҷет аз ҷониби ТАМБ, Вазорати молия ҳуқуқ дорад, мустақилона, дар лоиҳаи

бучети давлатӣ барои давраи банақшагирӣ, нишондиҳандаҳои тасдиқгардидаи бучети соли ҷориро ба инобат гирад.

4.2. БАРАСИИ ДАРХОСТҲОИ БУЧЕТӢ

26. Раёсатҳои соҳавии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми баррасии дархостҳои бучетии ТАМБ амалиётҳои зеринро анҷом медиҳанд:

- таҳлили мувофиқати дархостҳо ба лоиҳаи нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- таҳлили мувофиқати хароҷот ва манбаъҳои пушонидани онҳо, инчунин дар ҳисобҳо истифода намудани нархҳои амалкунанда бо истифода аз меёри таваррум, музди меҳнат, меёрҳои хароҷоти моддию пули ҳангоми тартиб додани сметаи хароҷот, меёрҳои тасдиқгардида, нормативҳо ва стандартҳои, ки дар соҳаи дахлдор амал мекунанд.

- муайян намудани мувофиқати хароҷоти банақшагирифташуда бо ҳадаф ва вазифаҳои СМР Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, ҲРУ, афзалиятҳои стратегияи соҳавӣ дар давраи миёнамуҳлат;

- таҳлили нишондиҳандаҳои ғайримолиявӣ, шохисҳои СМР то давраи соли 2030, ҲРУ ва стратегия ва барномаҳои соҳавӣ;

27. Дар сурати мавҷуд будани фарқият аз талаботи тасдиқшуда, дархостҳои бучетӣ барои баррасӣ ва ҷиҳати ворид намудани тағйиру иловаҳо ба ТАМБ пешниҳод карда мешаванд.

28. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати лоиҳаҳои дархостҳои дахлдори бучетиро барои мувофиқа ба вазоратҳои пешбарандаи соҳавӣ ва ҳамзамон ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд.

29. Эроду пешниҳодҳои вазоратҳои соҳавӣ нисбат ба бахши дахлдори бучетҳои маҳаллӣ ба таври хаттӣ барои баррасӣ дар ҷаласаи Гуруҳи кории байниидоравии бучетӣ, ба Вазорати молия пешниҳод карда мешавад.

30. Вазорати рушди иқтисод ва савдо ҷиҳати ҳамгирии раванди банақшагирии стратегӣ ва бучетӣ қорҳои зеринро анҷом медиҳад:

- рӯйхати тадбирҳои афзалиятноки «Нақшаи ҷорабиниҳо оид ба татбиқи Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025», ки бояд аз ҳисоби маблағҳои бучетӣ маблағгузорӣ шаванд, барои ҳар як соҳаи бучетӣ алоҳида бо нишондоди шохисҳои натиҷавӣ таҳия менамояд;

- дар ҷаласаҳои Гуруҳи кории байниидоравии бучетии назди Вазорати молия дар таҳлил ва хулосагирии шохисҳои стратегӣ (СМР, ҲРУ) уҳдадор мебошад.

5. МУҲОКИМАИ БУЌЕТӢ

31. Бо мақсади муҳокимаи буҷетӣ дар Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар муҳлатҳои муқаррашуда, ҷаласаҳои Гуруҳи кории байниидоравии буҷетӣ баргузор карда мешавад.

32. Ҷаласаҳои Гуруҳи кории байниидоравии буҷетӣ дар доираи ҷадвали муҳокимаи буҷети бахшҳои мухталиф баргузор карда мешаванд. Ҷадвали мазкур бо нишондоди санаи муҳокимаи буҷети бахши дахлдор ба ТАМБ ба таври хаттӣ ирсол (аз ҷумла электронӣ), на дертар аз муҳлати муқаррарнамудаи Нақшаи тақвимӣ, ирсол карда мешавад.

33. Дар рафти муҳокимаи буҷетӣ, Нақшаи стратегии буҷетии ТАМБ, дархостҳои буҷетӣ (ҳангоми зарурат), ҳисобҳои дахлдор оид ба дархостҳои буҷетӣ ва пешниҳоду эродҳои мушаххаси ТАМБ ва вазоратҳои соҳавӣ баррасӣ карда мешаванд.

34. Аз рӯи натиҷаҳои муҳокимаи буҷетӣ Протоколи ихтилофот/мувофиқат тартиб дода мешавад, ки дар он эроду пешниҳодҳои ҳамаи тарафҳо қайд карда мешаванд. Протоколи тартибдодашуда бояд аз тарафи ҳарду ҷониб имзо карда шавад: аъзоёни Гуруҳи кории байниидоравии буҷетӣ ва ТАМБ.

35. Дар ҳолати мавҷуд будани эродҳо аз натиҷаи муҳокимаи буҷетӣ Протоколи мазкур барои баррасии минбаъда ва қабули қарори дахлдор, бо лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2026-2027, ба Комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.

36. Вазорати молия то 20 сентябри соли 2024 лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025, дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2026 – 2027, тавзеҳот оид ба лоиҳаи буҷет, Барномаи қарзгирии берунаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 2025-2027, инчунин ҳисобот оид ба баҳодиҳии хавфҳои фискалӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои муқаррарнамудаи конунгузории амалкунанда, барои баррасӣ ва тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

ЗАМИМАИ 1 НАҚШАИ СТРАТЕГИИ БУЉЕТӢ

_____ () () () () ()
(Номгуи тақсимкунандаи асосии маблағҳои бучетӣ) Рамзи ТАМБ

_____ () ()
(Номгуи соҳа) Рамз

Вазир / Роҳбари
муассиса

_____ (Имзо)

_____ (ному насаб)

1. Ҳадафҳои стратегии соҳа/бахш: дар ин қисм ҳадафҳои асосии (афзалиятҳо)-и стратегии соҳа/бахш барои ба даст овардани ҳадафҳои сиёсати давлатӣ (Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, ХРУ ва стратегияҳои соҳавӣ) пешниҳод карда мешавад.

2. Ҳолати кунунӣ ва мушкилоти асосии соҳа/бахш: дар қисми мазкур таснифоти мухасари соҳа, нишондиҳандаҳои асосии миқдорӣ ва сифатии соҳа, тағйирёбии онҳо (бо истифода аз диаграмма ва ҷадвҳо) бояд пешниҳод карда шавад. Инчунин, дар қисми мазкури Нақша, мушкилоти асосие, ки дар самти дастрасӣ ба ҳадафҳои сиёсати давлатӣ ба миён меоянд, бояд дарҷ карда шаванд.

3. Асоснокукунии вазифаҳое, ки барои дастрасӣ ба ҳадафи стратегӣ ба нақша гирифта мешаванд. (агар имконпазир бошад ба ҳуҷҷати дахлдори меъёрӣ/стратегӣ/ХРУ пайгирӣ карда шавад) : дар қисми мазкур мутобиқ ба ҳадафҳои муқарраршуда ва мушкилоти ҷойдошта, барои давраи миёнамуҳлат вазифаҳои ҳалталаб таҳия карда мешаванд, ки дар навбати худ муайян намудани барномаҳои бучетӣ ва нишондиҳандаҳои онҳоро асоснок менамоянд. Вазифаҳо бояд дар заминаи имконпазир ва дар доираи захираҳои мавҷудбудаи молиявӣ таҳия карда шаванд.

4. Нишондиҳандаҳои(шохиси) дарозмуҳлати (ниҳони) натиҷанокӣ барои ҳар яке аз ҳадафҳои стратегии соҳа/бахш.

ТАМБ					
¹ Ҳадафи стратегии 1 ТАМБ					
Нишондиҳандаҳои натиҷаи ниҳой	Барномаи алоқманд	2024 (нақша)	2025 (нақша)	2026 (дурнамо)	2027 (дурнамо)
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>
Номгӯи нишондиҳанда 1					
Номгӯи нишондиҳандаи Н					
Дар ҳолати зарурӣ сатр илова карда шавад					
Ҳадафи стратегии 2 ТАМБ					
Нишондиҳандаҳои натиҷаи ниҳой	Барномаи алоқманд	2024 (нақша)	2025 (нақша)	2026 (дурнамо)	2027 (дурнамо)
Номгӯи нишондиҳанда 1					
Номгӯи нишондиҳандаи Н					
Дар ҳолати зарурӣ сатр илова карда шавад					

5. Бюҷети миёнамуҳлати барномавӣ

²Шакли 1.1. Дархости барномавӣ

1. Тавсифи барнома		Номгуй			Рамз	
1	Барнома					
2	Мақсади барнома					
3	Сохтори барнома					
4	Вазифаҳои барнома					
2. Нишондиҳандаҳои самаранокӣ						
5	Нишондиҳандаҳои самаранокӣ	2023 (ичроиш)	2024 (нақша)	Дурнамо		
				2025	2026	2027
I	II	III	IV	V	VI	VII
5.1	Нишондиҳандаи натиҷаи ³ дарозмуддати (ниҳони) барнома					
5.2	Нишондиҳандаҳои самаранокӣ аз рӯи зербарномаҳо (натиҷаҳои мустақим)					
Нишондиҳандаи натиҷаҳои мустақим						
Нишондиҳандаи натиҷаҳои мустақим						
Нишондиҳандаи натиҷаҳои мустақим						
3. Нишондиҳандаҳои молиявӣ						
6	Ҷамъи хароҷот					

¹ Ҳар як ҳадафи стратегӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои стратегӣ дарҷ мегардад

² Барои ҳар як барномаи бучетӣ шакли 1.1. таҳия карда мешавад

³ Дар аксари мавридҳо, ҳар як барнома бояд барои расидан ба як мақсад равона карда шавад.

Агар нишондиҳандаи барнома ҳамчун нишондиҳандаи микдорӣ, шумораи баҳрагирандагонро инъикос намояд, ҳатман бо тақсимот ба ғуруҳҳо аз рӯи ҷинс бояд пешниҳод шавад

аз ҷумла:					
харочоти ҷорӣ					
Харочоти асосӣ					
ЛДС					
Маблағҳои махсус					

⁴Шакли 1.1.1. Тавсифи нишондиҳандаҳои натиҷавӣ ва харочоти зербарномаҳо

1. Номи зербарнома				Рамз		
<i>Самтҳои фаъолият</i>						
<i>Вазифаҳои зербарнома</i>						
1. Нишондиҳандаҳои натиҷа (мутобиқ ба вазифа/фаъолият)		2023 (ичро)	2024 (нақша)	Дурнамо		
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	2025	2026	2027
Фаъолияти 1..., сомонӣ						
<i>Нишондиҳандаи натиҷаҳои мустақим</i>						
<i>Нишондиҳандаи натиҷаҳои мустақим</i>						
Фаъолияти 2, сомонӣ						
<i>Нишондиҳандаи натиҷаҳои мустақим</i>						
<i>Нишондиҳандаи натиҷаҳои мустақим</i>						
Сатр илова мешавад						
2. Номи зербарнома				Рамз		
<i>Самтҳои фаъолият</i>						
<i>Вазифаҳои зербарнома</i>						
Фаъолияти 1..., сомонӣ						
<i>Нишондиҳандаи натиҷаҳои мустақим</i>						
<i>Нишондиҳандаи натиҷаҳои мустақим</i>						
Фаъолияти 2, сомонӣ						
<i>Нишондиҳандаи натиҷаҳои мустақим</i>						
<i>Нишондиҳандаи натиҷаҳои мустақим</i>						

Шакли 1.2. Бучети барномаҳо

Нишондиҳандаҳои молиявӣ

	Иҷроиш 2023	Нақша 2024	Дархости бучетӣ	Дурнамо	
			2025	2026	2027
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Ҳамагӣ маблағ					

⁴ Шакли 1.1.1 барои ҳамаи зербарномаҳои барномаи бучетӣ таҳия шуда, зери Шакли 1.1. барои барномаи дахлдор пешниҳод мешавад

Ҳамагӣ барои барнома					
зербарнома.....					
зербарнома.....					
Дар ҳолати зарурӣ сатр илова карда шавад					
Ҳамагӣ барои барнома					
зербарнома.....					
зербарнома.....					
Дар ҳолати зарурӣ сатр илова карда шавад					
Ҳамагӣ барои барнома					
зербарнома.....					
зербарнома.....					
Дар ҳолати зарурӣ сатр илова карда шавад					

Шакли 1.3. Маҷмуи нишондиҳандаҳои молиявӣ/ғайримолиявӣ иншоотҳои сохтмони асосӣ (мутамаказонидашуда).										
Номгуи Барнома/зербарнома			истилоҳ ба СМР ҚТ 2030/ҲРУ		вазифаи СМР ҚТ 2030/ҲРУ			индикаториСМР ҚТ 2030/ҲРУ		
Номгӯи иншоот	Тавсифи лоиҳа	Арзиши умумии лоиҳа	Ҳаҷми умумии хароҷоти тасдиқшуда, аз рӯи ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ	Дурнамои ҳаҷми умумии хароҷот миёнамуҳлат аз рӯи ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ			Натиҷаи ҷашмдошт*	Ҳуҷҷати тасдиқ-қунонда**	Иқтидори лоиҳавӣ***	Иқтидори ҷашмдошт****
			2024	2025	2026	2027				
Барномаи буҷетӣ										
Зербарномаи 1										
Зербарномаи 2										
Барномаи буҷетӣ										
Зербарномаи 1										
Зербарномаи 2										

* натиҷаҳои мушаххаси дар давоми татбиқи лоиҳа ба тарзи миқдорӣ ва сифатӣ ба даст овардашаванда. Масъалан: дар натиҷаи сохтмони нави беморхона аҳоли ба хизматрасонии беҳтар ва нигоҳубини фаврӣ дастрас хоҳад гардид, ё шумораи ҷойҳои бистарӣ зиёд мегарданд, ки дар натиҷа бештари беморон барои табобат дар беморхона имконият пайдо мекунанд.

** қарор, стратегияи ҳукуматӣ, БИД, санади дигар.

*** ҳадди иқтидоре, ки дар шароити мусоид ба даст оварда мешавад.

Шакли 1.4. Маҷмуи нишондиҳандаҳои молиявӣ/ғайримолиявӣ лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ.										
Номгӯи лоиҳа/иншоот	Тавсифи лоиҳа	Арзиши умумии лоиҳа	Ҳаҷми умумии хароҷоти тасдиқшуда, аз рӯи ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ	Дурнамои ҳаҷми умумии хароҷот миёнамуҳлат аз рӯи ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ			Натиҷаи ҷашмдошт*	Ҳуҷҷати тасдиқ-кунанда**	Иқтисодии лоиҳавӣ***	Иқтисодии ҷашмдошт***
			2024	2025	2026	2027				
Барномаи буҷетӣ										
Зербарномаи 1										
Зербарномаи 2										
Барномаи буҷетӣ										
Зербарномаи 1										
Зербарномаи 2										

* натиҷаҳои мушаххаси дар давоми татбиқи лоиҳа ба тарзи миқдорӣ ва сифатӣ ба даст овардашаванда. Масъалан: дар натиҷаи сохтмони нави беморхона аҳоли ба хизматрасонии беҳтар ва нигоҳубини фаврӣ дастрас хоҳад гардид, ё шумораи ҷойҳои бистарӣ зиёд мегарданд, ки дар натиҷа бештари беморон барои табобат дар беморхона имконият пайдо мекунанд.

** қарор, стратегияи ҳукуматӣ, БИД, санади дигар.

*** ҳадди иқтисодӣ, ки дар шароити мусонд ба даст оварда мешавад.

6. Маблағҳои махсус

Шакли 1.3. Дурнамои ҷамъбастии даромади маблағҳои махсуси ТАМБ

ҳазор сомонӣ					
Гирандагони маблағҳои буҷетӣ	Буҷети тасдиқшуда 2024	Буҷети аниқшуда 2024	Дархост 2025	Дурнамо 2026	Дурнамо 2027
Ҳамагӣ :					

Қисмати даромад аз маблағҳои махсус барои ҳар як ТАМБ бе тақсимои ба ТМБ пур карда мешавад. Дар ҳолати зарурӣ манбаи ташаккули маблағҳои махсус бояд муфассал ва фаҳмо ҳамчун замиа ба шакли 3 «Дурнамои ҷамъбастии даромади маблағҳои махсуси ТАМБ» шарҳ дода мешаванд. Дар замиаи зикршуда бояд ба таври муфассал хидматҳои пешниҳодшаванда ё кори иҷрошаванда, ки аз ҳисоби онҳо даромади маблағҳои махсуси ТАМБ ташаккул меёбад, шарҳ дода мешавад. Агар шумораи манбаҳои ташаккули маблағҳои махсус аз шумораи сатрҳои ҷадвал зиёд бошад, он гоҳ ҷадвалро бо назардошти ҳамаи манбаҳои ташаккули маблағҳои махсус васеъ кардан мумкин аст.

Сардори
раёсат/шуъбаи
молия

(Имзо)

(ному насаб)

Тавсияҳои методӣ оид ба таҳияи Нақшаи стратегии буҷети ТАМБ

1. НСБ ТАМБ аз ҳафт ҷузъ (қисм) иборат аст:

- қисмати муқадимавӣ;
- ҳадафҳои стратегии соҳа;
- шарҳи вазъи кунунӣ ва мушкилоти асосии соҳа;
- асосноксозии таҳияи мақсадҳо барои ноил шудан ба ҳар як Ҳадафи стратегии соҳа;
- нишондиҳандаҳои натиҷаҳои дарозмуддат (ниҳой) барои ҳар як ҳадафи стратегӣ;
- тақсимои буҷети соҳа аз рӯи мақсадҳои стратегӣ ва барномаҳои ТАМБ (Шакли 1.1. ва 1.2. Дархости буҷети барномавии ТАМБ) ва нишондиҳандаҳои ғайримолияи барнома/зербарномаҳои буҷетии ТАМБ.
- сиёсати сармоягузорӣ: шарҳи мухтасар ва нишондиҳандаҳои лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва сохтмони иншоотҳои асосӣ (шакли 1.3 ва 1.4)

2. Дар қисмати муқадимавӣ номи ТАМБ-и соҳавӣ (таҳиягари НСБ) ва рамзи он аз рӯи гуруҳбандии буҷети идоравӣ нишон дода мешавад. Минбаъд пас аз калимаи «Нақшаи стратегии буҷети соҳа» рамзи соҳа мувофиқи гуруҳбандии вазифавии буҷетӣ ва номи соҳа нишон дода мешавад. Дар поёни қисмати муқадимавӣ ибораи «Тасдиқ мекунам» гузошта шуда, санаи тасдиқи НСБ, инчунин вазифаҳо ва исми роҳбар (муовини роҳбар)-и ТАМБ, ки НСБ-ро тасдиқ кардааст нависонда шуда, имзои ӯ гузошта мешавад.

Муайян намудани ҳадафи (ҳадафҳо)-и стратегии соҳа

3. Дар ин бахш, ҳадаф(ҳо)-и асосии стратегии соҳа ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои сиёсати давлатӣ (Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030, Ҳадафҳои Рушди Ҳадаф ва ғ) оварда мешаванд.

4. Мақсад(ҳои)-и стратегии соҳа дар асоси қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё стратегияҳои дарозмуддати соҳавӣ (байнисоҳавӣ), ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси миллӣ ва (ё) Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудаанд, нишон дода шуда бошанд.. Инчунин, хангоми муайян намудани ҳадафҳои стратегӣ тавсия дода мешавад, ки мақсаду вазифаҳои гузошта/тасдиқшудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси миллӣ ва (ё) Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дахлдор ба инобат гирифта шаванд. Мӯҳлати амали ин стратегияҳои дарозмуддат (давраи татбиқи мақсад ва вазифаҳои дахлдори сиёсати давлатӣ) бояд аз давраи сесолаи банақшагирии раванди ҷорӣ буҷетӣ (2025-2027) зиёд бошад.

5. Дар қисми тавзеҳоти ин фасл бояд пайвастагӣ ба муқаррароти мушаххаси Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ё стратегияҳои дарозмуддати соҳавӣ (байнисоҳавӣ), ҳадафҳо ва (ё) вазифаҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи дахлдор, ки барои муайян намудани Ҳадаф (ҳо)-и стратегияи соҳа асос шуда буд, нишон дода шавад.

6. Ҳадаф(ҳо)-и стратегӣ бояд тағйироти пешбинишавандаро аз татбиқи сиёсати давлатӣ нисбати аҳолии кишвар ё як қисми он (масалан, ҷавонон, соҳибкорон, нафақахӯрон, сокинони деҳот ва ғ.), иқтисодиёт, амният ва дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ифода намояд. Мақсади хеле дақиқ муайяншуда бояд дархости ТАМБ-ро барои таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи дахлдори бахши давлатӣ инъикос намуда, ба тағйирот дар соҳаҳои алоҳидаи ҳаёти ҷамъиятӣ бо дарназардошти имкониятҳои хавфҳои берунӣ таъсиргузор бошад.

7. Аз муайян намудани ҳадаф дар шакли тағйир додани ҳаҷм ва (ё) сифати хизматрасониҳои давлатӣ, ки бевосита аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва муассисаҳои соҳаи дахлдор ба истеъмолкунандагони ин хизматрасониҳо пешниҳод карда мешаванд, бояд худдорӣ карда шавад.

8. Мақсадҳо бояд барои доираи васеи шахрвандони кишвар фаҳмо бошанд. Ҳангоми таҳияи ҳадаф, бояд пешгирӣ карда шавад, аз:

- мафҳумҳои махсусе, ки фаҳмиши шахсони дар соҳаи фаъолияти марбут ба амалисозии ин мақсад дониши касби надоштаре, душвор мегардонад;
- истилоҳот, мафҳумҳо ва ибораҳои, ки мавриди тафсири худсарона ё дучандон қарор доранд;
- нишондодҳои дигар мақсадҳо, вазифаҳо, таъсирҳо ё натиҷаҳо, ки натиҷаи ноил шудан ба худи мақсади стратегия мебошанд;
- шарҳи роҳҳо, воситаҳо ва усулҳои ноил шудан ба ҳадаф.

9. Ҳангоми муайян кардани ҳадаф(ҳо) тавсия дода мешавад, ки талаботи зеринро ба инобат гирифта шавад:

- мушаххасноки (ҳадаф бояд тағйироти вазъи соҳаро, ки таъмини иҷрои онҳо ба нақша гирифта шудааст, дақиқ тавсиф кунад),
- ченшавандагӣ (ба даст овардани ҳадафро, чун қоида, дар асоси нишондиҳандаҳои фаъолияти мақомоти давлатӣ ва маълумоти оморӣ санҷидан мумкин аст);
- иҷрошавандагӣ (ҳадафҳо бояд дар давоми мӯҳлати пешбинишаванда иҷрошаванда бошанд),
- алоқамандӣ (мавҷудияти робитаи мукамал байни ҳадаф ва самтҳои асосии фаъолияти мақомоти давлатӣ дар бахши дахлдор).

10. Ҳадафҳои стратегия (маҷмӯи мақсадҳои стратегӣ) ояд тамоми самтҳои фаъолияти ТАМБ ва тамоми самтҳои хароҷоти бучетиро дар бар гирад. Шумораи ҳадафҳои субъекти банақшагирии бучетӣ, чун қоида, набояд аз панҷ зиёд бошад.

Ҳадафҳои(ҳои)-и стратегии соҳа бояд мухтасар ва аниқ тартиб дода шуда, шумораи онҳо кам бошад (на бештар аз 3-5 ҳадаф). Андозаи максималии тавсияшаванда барои ин қисм 0,5 саҳифаи А4 аст.

Шарҳи вазъи кунунӣ ва мушкилоти асосии соҳа;

11. Дар ин қисм бояд тавсифи асосии соҳа, нишондиҳандаҳои асосии миқдорию сифатии соҳа ва динамикаи онҳо (бо истифода аз графику диаграммаҳо) мухтасар пешниҳод карда шавад. Дар ин қисм инчунин дарҷи шарҳи мухтасари мушкилоти асосие, ки соҳа дар роҳи расидан ба ҳадафҳои сиёсати давлатӣ рӯбарӯ аст, тавсия дода мешавад.

12. Таваҷҷуҳи асосӣ дар ин бахш бояд ба таҳлили татбиқи тадбирҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи дахлдор ва таъсири он ба аҳолии кишвар ё як қисми он (масалан, ҷавонон, соҳибкорон, нафақахӯрон, сокинони деҳот ва ғ.), иқтисодиёт, амният ва дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ равона карда шавад

13. Бояд таҳлили нишондиҳандаҳои асосии миқдорӣ ва сифатие гузаронида шавад, ки тағйиротҳои он дар маҷмӯъ миқёси фаъолияти соҳа, инчунин иштироки на камтар аз се соли пеши ҳукумат дар онро фаро гирад (яъне. ҳангоми таҳияи Бюҷети давлатӣ барои солҳои 2025 ва муайян кардани нишондиҳандаҳои бюджет барои солҳои 2026-2027 бояд маълумоти таърихӣ на камтар аз солҳои 2022-2024 ба назар гирифта шавад).

14. Тавсия дода мешавад, ки таҳлили мушкилоти соҳа бо дарназардошти хароҷоти бюджет барои татбиқи тадбирҳои мушаххаси сиёсати давлатии соҳавӣ, ҳамчун воситаи ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии муқарраршуда, анҷом дода шавад. Ҳаҷми онҳо бо назардошти хароҷоти заминавии солҳои гузашта, имкониятҳои маҷмӯъии Бюҷети давлатӣ ва афзалиятҳо барои ноил шудан ба ҳадафҳои миллӣ, муайян карда мешавад. Аз ин рӯ, дар ин қисм аз пешниҳодҳо ва (ё) дархостҳо оид ба зиёд намудани маблағгузорию соҳавӣ, инчунин аз тахминҳо ва (ё) хулосаҳо дар бораи нокифоя будани он барои татбиқи баъзе чорабиниҳо бояд канорагирӣ кард. ТАМБ-ҳо ки барои таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар бахшҳои дахлдор масъул мебошаданд, бояд фаъолияти худро дар асоси имкониятҳои мавҷудаи Бюҷети давлатӣ ба нақша гиранд ва роҳҳои ҳалли мушкилоти муайяншударо дар доираи захираҳои ҷудошуда (ҳадди ниҳии хароҷот) пайдо кунанд.

Асосноксозии таҳияи мақсадҳо барои ноил шудан ба ҳар як ҳадафи стратегии соҳа

15. Дар ин қисмат дар асоси мақсадҳои муқарраршуда ва мушкилоти мавҷудаи соҳа, вазифаҳо барои давраи миёнамӯҳлат мураттаб карда мешавад, ки барои муайян намудани барномаҳои бюджетӣ ва мақсадҳои онҳо нигаронида хоҳанд

шуд. Ҳадафҳо бояд дар асоси имкониятҳои воқеии амалишаванда буданашон ва мувофиқи захираҳои мавҷудаи молиявӣ таҳия карда шаванд.

16. Вазифаҳо чиҳати ноил шудан ба ҳар як ҳадафи стратегӣ, самтҳо ва усулҳои фаъолиятро муайян мекунанд, ки расидан ба мақсадҳои гузошташударо дар ояндаи наздик таъмин мекунанд. Ҳар як вазифа бояд танҳо ба яке аз ҳадафҳо ҷавобгӯ бошад. Барои ҳар як ҳадаф, одатан, бояд аз 1 то 5 вазифа муайян карда шаванд, ки дар якҷоягӣ бояд тамоми тадбирҳои сиёсати давлатиро барои ноил шудан ба ҳадафи мувофиқ фаро гиранд. Маҷмӯи вазифаҳо барои ҳар як ҳадаф бояд ба принципҳои зарурият (ҳалли ҳар як вазифа шартӣ зарурии ноил шудан ба мақсад) ва кифоягӣ (ҳалли ҳама масъалаҳо шартӣ кофии ноил шудан ба ҳадаф) мувофиқат кунад.

17. Муайян намудани вазифаҳо бояд бо назардошти зарурати таъмини масъулият ва ҳисоботдиҳии сохтори мукарраргардидаи мақомоти ваколатдор ва мувофиқи вазифаҳояшон, сурат гирад. Аз гузоштани вазифаҳое, ки танҳо ба таъмини фаъолияти мақомоти давлатӣ ва (ё) ҳуди муассисаҳои бучетӣ нигаронида шудаанд, канорагирӣ кардан лозим аст.

Таҳияи қисмати «Нишондиҳандаҳои натиҷаҳои дарозмуддат (ниҳой) барои ҳар як ҳадафи стратегӣ» (4)

18. Ин қисмат дар шакли ҷадвали дар замима оварда шуда, пешниҳод карда мешавад.

19. Дар ҷадвал аз як ё якчанд қисм иборат мебошад, ки шумораи онҳо ба шумораи ҳадафҳои стратегии бахш баробар аст.

20. Дар сатри болоии ҳар яке аз ин қисмҳо рақами тартибӣ ва изҳороти (кӯтоҳ) ҳадафи стратегии мувофиқ дарҷ карда мешавад. Қисмати минбаъдаи он панҷ сутун иборат аст:

- «Нишондиҳандаҳои натиҷаи ниҳой»,
- «2024 с. (интизорӣ)»,
- «2025 с. (нақша)»,
- «2026 с. (нақша)»,
- «2027 с. (нақша)».

21. Дар сатрҳои сутуни «Нишондиҳандаи натиҷаи ниҳой» номгӯи нишондиҳандаҳое дарҷ карда мешаванд, ки ноил шудан ба мақсади стратегияи дахлдорро чиҳати арзёбии таъсири татбиқи сиёсати давлатӣ ба аҳоли ё гурӯҳҳои дигари мақсаднок тавсиф мекунанд. Чун қоида, барои пурра тавсиф намудани ҷанбаҳои гуногуни ҳар як мақсад на камтар аз ду нишондиҳанда лозим аст, ки дастоварди онро аз рӯи миқдор (ҳаҷм) ва сифат тавсиф мекунанд. Инчунин дар ин сутун барои ҳар як нишондиҳанда воҳиди ченаки он бояд дарҷ карда шавад.

22. Нишондиҳандаҳои истифодашаванда бояд то ҳадди имкон ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд:

- мувофиқат: нишондиҳанда (гурӯҳи нишондиҳандаҳо) бояд пешрафтро дар ноил шудан ба мақсад аниқ тавсиф намуда, тамоми ҷанбаҳои муҳимтарини расидан ба мақсадро фаро гирад;

- дурустӣ: ҳатогихои андозагирӣ набояд ба тасвири таҳрифшудаи фаъолияти мақомоти давлатӣ дар соҳа оварда расонанд;

- эътимодноқӣ: тарзи ҷамъоварӣ ва коркарди маълумоти ибтидоӣ бояд имкон диҳад, ки дурустии маълумоти гирифташуда тавассути мониторинг ва арзёбии мустақил тасдиқ карда шавад;

- мушаххасият: таърифи нишондиҳанда бояд дарки якхелаи моҳияти характеристикаи ҷеншавандаро ҳам аз ҷониби мутахассисон ва ҳам истифодабарандагони ниҳони хизматрасонӣ, аз ҷумла истеъмолкунандагони инфиродӣ таъмин намояд. Бинобар ин аз нишондиҳандаҳои аз ҳад мураккаб канорагирӣ кардан лозим аст;

- камхарҷӣ: маълумоти ҳисоботӣ бояд бо харчи камтарин ба даст оварда шуда, нишондиҳандаҳои истифодашаванда бояд то ҳадди имкон ба манбаъҳои мавҷуда ва усулҳои ҷамъоварии иттилоот асос ёбанд;

- муқоисавӣ: интиҳоби нишондиҳандаҳо бояд ба зарурати ҷамъоварии доимии маълумот ва таъмини муқоисаи онҳо ба давраҳои алоҳида ва бо нишондиҳандаҳое, ки барои арзёбии пешрафт дар ноил шудан ба ҳадафҳои шабех (ба ҳам алоқаманд) истифода мешаванд, инчунин бо нишондиҳандаҳои дар амалияи байналмилалӣ истифодашаванда асос ёбад;

- саривақтӣ ва мунтазамӣ: маълумоти ҳисоботӣ бояд бо мунтазамии қатъиян муайяншуда ва бо фосилаи хурди байни замони ҷамъоварии иттилоот ва давраи истифодаи он қабул карда шавад (барои истифода бо мақсадҳои мониторинг, маълумоти ҳисоботӣ бояд на камтар аз як маротиба дар як сол сол ва чун қоида на бештар аз 2 - 3 моҳ пас аз анҷоми давраи ҳисоботӣ пешниҳод шавад).

23. Барои соҳаҳое, ки қаблан Нақшаи стратегии бучет барои солҳои 2024-2026 пешниҳод шуда буданд, бояд нишондиҳандаҳои дар он зикршуда истифода шаванд. Ба илова кардани нишондиҳандаҳои нав иҷозат дода мешавад, вале нишондиҳандаҳои пештар истифодашударо истисно кардан мумкин нест.

24. Дар сутунҳои «2024 (пешбинишуда)», «2025 (нақша)», «2026 (нақша)», «2027 (нақша)» барои ҳар як нишондиҳанда арзишҳои мувофиқи пешбинишуда ва ба нақша гирифташуда аз рӯи сол нишон дода мешавад.

25. Арзишҳои нишондиҳандаи мақсаднок метавонанд дар асоси:

- арзишҳои нишондиҳанда барои давраҳои қаблӣ;

- усули ҳисобкунии мустақим, вақте ки арзиши мақсаднок дар сатҳ муқаррар карда мешавад, ин маънои онро дорад, ки мушкilotи ягон масъаларо ба вуҷуд оварда, пурра ҳал шудааст;

- нишондиҳандаҳои барномаҳои шабеҳи ҳам;

- нишондиҳандаҳои дигар мақомоти (ташкilotҳои) давлатӣ, ки намунаи «таҷрибаи беҳтарин», аз ҷумла фарогири нишондиҳандаҳои ташкilotҳои хусусӣ (тиҷоратӣ) мебошанд;

- арзишҳои нишондиҳандаҳои шабеҳ дар кишварҳои дигар, рейтингҳои байналмилалӣ ва дигар нишондиҳандаҳое, ки барои муқоисаи байнидавлатӣ истифода мешаванд.

Тартибия таҳияи Дархости барномавии буҷет

Шакли 1.1 Дархости барномавии ТАМБ – шакли нав ҳамчун шакли ибтидоӣ барои тартиб додан ва пешниҳоди дархости барномаи маҷмӯии ТАМБ истифода бурда мешавад.

Қисми 1. «**Тавсифи барнома**» маълумотро дар бораи барномаи буҷетӣ, аз ҷумла номи барнома, тавсифи мухтасари мақсад ва вазифаҳои он дар бар мегирад.

Дар **сатри 1** номи пурраи барнома ва рамзи барномаи буҷетӣ мувофиқи гурӯҳбандии барномавии буҷетӣ навишонда мешавад.

Дар **сатри 2** шарҳи мухтасари ҳадафҳои барномаю алоқамандии он ба стратегияи идоравӣ ва зикри ҷузъиёти ҳуҷҷати стратегия тасдиқшуда (миллӣ ва/ё соҳавӣ) оварда мешавад.

Дар **сатри 3** бояд ном ва рамзҳои зербарномаҳои ин барнома, мувофиқи гурӯҳбандии барномавии буҷет ворид карда шавад.

Дар шакли кутоҳкардашуда вазифаҳои асосие нишон дода мешаванд, ки бояд дар давраи ба нақша гирифташуда бо истифода аз маблағҳои дархостшуда, анҷом дода шаванд.

Дар **қисми 2 «Нишондиҳандаҳои самаранокӣ»** бояд ном ва маънои як қатор нишондиҳандаҳое пешниҳод карда шавад, ки ноил шудан ба мақсадҳои гузошташуда ва иҷрои супоришҳои нақшавиро тавсиф мекунанд.

Арзишҳои мувофиқи давраи ҳисоботӣ, нақшавӣ ва дурнамо бояд дар ҳонаҷаҳои мувофиқ аз рӯи сол ворид карда шаванд (сатрҳои 7 – 7.п, сутунҳои III-VII)

Дар сомонаи Вазорати молия (www.moliya.tj) дастурҳои методӣ ва маводи ёрирасон оид ба муайян кардани ҳадафҳо, вазифаҳо ва нишондиҳандаҳои самаранокии барномаҳо ҷойгир карда шудааст.

Сатри 5.1 бояд номи **нишондиҳандаи ниҳонии натиҷавиеро** дар бар гирад, ки дараҷаи пешрафтро дар самти ноил шудан ба ҳадафи барнома нишон медиҳад ё чен менамояд. Ҳар як барнома бояд барои расидан ба як ҳадаф равона карда шавад.

(Масалан: мақсади барнома паст кардани ғавти кӯдакони то 5-сола буда, нишондиҳандаи он шумораи ғавти кӯдакони то 5-сола мебошад)

Мисол:

Барнома: *Хизматрасониҳои тиббӣ ба кӯдакони синни томактабӣ / Нигоҳубини модару кӯдак*

Ҳадафи барнома – *коҳиши додани сатҳи ғавти кӯдакони то 5-сола*

Нишондиҳандаи самаранокӣ ниҳой – сатҳи ғавти кӯдакони то 5-сола

Дар сатрҳои зерин 5.2 бояд номи нишондиҳандаҳои натиҷаи бевоситаи (микдори) ҳар як зербарнома ворид карда шаванд.

Мисол:

Барнома: *Хизматрасониҳои тиббӣ ба кӯдакони синни томактабӣ / Нигоҳубини модару кӯдак*

Зербарномаи 1 – *Кӯмаки тиббӣ ҳангоми таваллуд*

Нишондиҳанда – шумораи заноне, ки дар давраи таваллуд ёрии тиббӣ мегиранд

Зербарномаи 2 – *Эмкунӣ кӯдакони навзод ва кӯдакони синни томактабӣ*

Нишондиҳанда – шумораи кӯдаконе, ки дар доираи зербарнома ба имунизатсия фаро гирифта мешаванд

Зербарномаи 3 – *Модернизатсияи таҷҳизоти таваллудхона*

Нишондиҳанда – шумораи таваллудхонаҳое, ки таҷҳизоти нав мегиранд

Зербарномаи 3 – *Такмили ихтисоси кормандони тиббии беморхона*

Нишондиҳанда – А. шумораи кормандони тиб, ки курсҳои такмили ихтисосро хатм меkunанд; В. шумораи беморхонаҳо, коркунони тиб, ки курсҳои такмили ихтисосро мегузаранд

Дар қисми 3 «**Нишондиҳандаҳои молиявӣ**» бояд ҳаҷми маблағгузории дархостшуда барои хароҷотҳои асосии ГИБ (дар маҷмӯъ) нишон дода шавад (сатри 6 ва зерини он, сутунҳои III-VII).

Барои ҳар як Барномаи буҷетӣ сатрҳо бояд пайдарпай аз сатри 1 то 6 пур карда шаванд. Ҳамин тариқ, шакли 1.1 «Дархости барномавии ТАМБ» барои барои ҳар як барномаи буҷетӣ таҳия карда мешаванд.

Шакли 1.1.1. Тавсифи нишондиҳандаҳои натиҷавӣ ва хароҷоти зербарномаҳо

Шакли мазкур барои ҳар як зербарнома, ки дар сатри 3-и шакли 1.1. дарҷ шудаанд, таҳия карда мешавад.

Дар сатри «**Самтҳои фаъолият**» Зербарномаҳо ба сатҳҳои алоҳидаи фаъолият, хизматрасонӣ, лоиҳаҳои инвестиционӣ, чорабинӣ ва тадбирҳо, ки барои

ичрои онҳо маблағгузори алоҳида пешбинӣ шудааст, тақсим шуда ба таври рӯйхат пешниҳод мешаванд, аз ҷумла ташкили фаъолият барои таъмини хизматрасонии давлатӣ, сохтмони асосӣ, татбиқи барнома ва нақшаҳои мушаххас ва ғ.

Дар муайян кардани номгуи самтҳо ибораҳои сода ва кутӯҳ, ки маҷмуи кору фаъолияти ба ҳам монандро нишон дода метавонад истифода мешаванд. Мисол, дар зербарномаи «Таҳсилоти ибтидоии касбӣ» самти аввал ҳамчун «Ташкили раванди таълим ва омузиши касбӣ» ногузурӣ шуда метавонад.

Номгуи фаъолият бо назардошти ҳаҷми маблағгузорӣ пай дар пай нишон дода мешавад, яъне сараввал фаъолият, ки дар ҳаҷми зиёди маблағгузорӣ мешавад, бояд нишон дода шавад.

Лоиҳаҳои инвестиционӣ, ҳамчун фаъолияти ғридиҳанда ва муваққатӣ мебошанд, ва метавон дар сатри охир нишон дода шаванд (новобаста аз ҳаҷми хароҷоти пешбинишуда)

Дар сатри «Вазифаҳои зербарнома» рӯйхати мухтасари вазифаҳо, ки минбаъд аз онҳо нишондиҳандаҳои натиҷавӣ бармеоянд, дар асоси вазифа ва ваколатҳои мақомоти дахлдори дар доираи ин зербарнома маблағгузоришаванда, нақшаҳои кории мақомот нишон дода мешаванд.

Шакли 1.2. Дархости барномавии маҷмуи ТАМБ.

Дархости маҷмӯӣ, ҳаҷми маблағҳои дархостшударо аз рӯи барномаҳо ва зербарномаҳо ифода мекунад.

Дар қисми 1 «Шарҳи дархост», чун қоида, бояд ном ва рамзи соҳа ва тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетиро нишон дода шавад.

Ном ва рамзи соҳа нишон дода мешавад, агар Вазорати молия ба таври илова дархост оид ба маълумоти ҷамъбасти барномаҳои буҷетии соҳаҳои алоҳидаи ТАМБ-и дахлдорро талаб намояд. Масалан, барои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар қисми 2 «Нишондиҳандаҳои молиявӣ» бояд нишондиҳандаҳои молиявӣ (маблағгузори дархостшуда) барои ҳар як зербарномаи барномаҳои буҷетӣ дарҷ карда шавад.

Ҷамъи арзиши зербарномаҳо, ки дар сатри "Ҷамъ барои барнома" нишон дода шудаанд, бояд ба арзиши дар шакли 1.1 Дархости барномавии ТАМБ (сатри 6, сутунҳои III-VII) пешниҳодшуда мувофиқат кунанд..

Маблағи хароҷот барои зербарномаҳо дар асоси Дархостҳои буҷетии ГМБ, ки вобаста ба зербарномаҳои алоҳида пешниҳод шудааст, ташаққул меёбад.

Маблағи умумии нақшаҳои стратегӣ буҷетӣ/дархостҳои буҷетии барномавии ТАМБ бояд ба маблағи умумии дархостҳои буҷетии вориднамудаи ТАМБ ба НИИМД, баробар бошад

ЗАМИМАИ 2 СИЁСАТИ САРМОЯГУЗОРӢ/ БУЌЕТ БАРОИ РУШД

Шаклҳои 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. барои банақшагирии барномаи сармоягузориҳои давлатӣ ва нишондиҳандаҳои маблағгузориҳои асосӣ истифода бурда мешаванд (сах. 25 то 32).

Шакли 2.2 ҷадвали ҷамъбастиҳои ҳамаи лоиҳаҳои СД дар сатҳи МТЛ ва ГТЛ мебошад. Шакли 2.3 ҷадвали ҷамъбастиҳои ҳамаи лоиҳаҳои САМ дар сатҳи вазорат/ТАМБ мебошад. Лоиҳаҳои сармоягузориҳои давлатӣ ва сармоягузориҳои асосии мутамарказ ба ҳадди ниҳии хароҷот дохил карда шудаанд.

Шакли 2.4 «Маълумоти муфасссал дар бораи лоиҳаи ҷудогона/объект-и ЛДС ва ЛСАМ» бояд дар сатҳи вазоратҳо/ТАМБ, МТЛ ва ГТЛ барои ҳар як лоиҳаи инфиродии СД ва иншооти САМ, ки ба ҳадди ниҳии хароҷот дохил карда шудааст, пур карда шавад.

Лоиҳаҳои сармоягузориҳо, ки ба Барномаи давлатии сармоягузорӣ (БСД) дохил карда шудаанд, лоиҳаҳои махсусе мебошанд, ки асосан аз ҳисоби манбаъҳои беруна маблағгузорӣ мешаванд, вале аксаран маблағгузориҳои асосии дахлдорро аз бюҷети ҷумҳуриявӣ талаб мекунанд ё омезиши манбаъҳои гуногуни маблағгузориҳо дар бар мегиранд. Таҳияи бюҷети ЛСД ба раванди бюҷетӣ дар баробари талаботи умумӣ оид ба таҳияи бюҷет дохил карда мешавад. Ин имкон медиҳад, ки алоқамандии ЛСД бо стратегияи бюҷетикунонӣ ва афзалиятҳои ҳукумат барои соли ба нақша гирифташуда, таъмин карда шавад.

Ҳама лоиҳаҳои СД, яъне лоиҳаҳои, ки на танҳо дар солҳои 2024-2027, балки барои тамоми давраи татбиқи лоиҳа маблағгузорӣ мешаванд, бояд дар ҷадвали 2.4 алоҳида тавсиф карда шаванд. Мақсади ин шакл пешниҳоди маълумот дар бораи ҳар як лоиҳа мебошад. Илова бар ин, шарҳи тамоми масъалаҳои марбут ба ЛСД ки бояд баррасӣ шаванд, зарур аст, то дар бораи тасдиқ ё рад кардани барнома қарор қабул карда шавад ва оё он бояд аз манбаҳои мувофиқ маблағгузорӣ карда шавад. Лоиҳаҳои СД бояд дар заминаи хароҷоти умумии бюҷет ва стратегияи соҳа баррасӣ шаванд.

Шакли 2. «Барномаи давлатии сармоягузорӣ»
Шакли 2.1. «Тавсифи лоиҳа ва иншооти сармоягузори барномаи давлатии сармоягузорӣ»

Номгӯй ТАМБ					
Рамзи ягонаи лоиҳа/иншоот (рамзи НИБИБД)					
Тавсифи лоиҳа					
Дар қисми «Тавсиф ва асосноккунии лоиҳа» пешниҳоди кӯтоҳи тавсиф ва асоснокии лоиҳа зарур аст. Талабот ва афзалият дар соҳаро, ки дастрасии онҳо дар натиҷаи татбиқи лоиҳаи мазкур дар назар аст, тавсиф дода шавад. Дар қисми мазкур маълумоти мухтасар оид ба алоқамандии Лоиҳа бо СМР то соли 2030 ва ХРУ пешниҳод карда мешавад. Яъне, дар алоқа бо ҳадаф, вазифа ва шохис					
Шарҳи лоиҳа (бо тақсимот ба ноҳияҳо ва объектҳо ва нишондоди маблағ)					
	Бучети тасдиқш уда 2024	Бучети аниқшуда 2024	Дархости 2025	Дурнамо 2026	Дурнамо 2027
Компонент					
Компонент					
.....					

Шакли 2.2. Чадвали чамъбастии ЛДС (барои пур намудан аз ҷониби ГТЛ ва МТЛ)

Соха / Номгӯи лоиҳа	Рамзи лоиҳа	Санан огоз ва анҷоми лоиҳа	Арзиши умумии лоиҳа	% аз худгарди да	Нақшаи тасдиқшудаи соли 2024	Ҳамагӣ хароҷот (ҳамаи манбаъҳо)*			Бучети давлатӣ**			Сармоягузори беруна						Маблағҳои ғайрибучетӣ*			Хароҷоти ҷорӣ зарурӣ аз ҳисоби Бучети давлат***			Сарчашма и сармоягузори беруна	Мақом и лоиҳа
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6 (9+12+15+18)	7 (10+13+16+19)	8 (11+14+17+20)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Ҳамагӣ дар соҳа																									
Лоиҳаи 1																									
Лоиҳаи 2																									
Лоиҳаи 3																									
...																									

Бо ҳазор сомонӣ

*хароҷоти ҷориро ба инобат намегирад

**Иҷрои воқеии молиявии лоиҳа ба 01/01/2024 (нисбати бучети умумии лоиҳа).

***Бо назардошти хароҷоти дигар ба истиснои сармоягузори асосӣ, ки дар бучет барои истифода ва нигоҳдории дороиҳои аз ҳисоби сармоягузорӣ ба даст оварда шудаанд, ҷудо шудааст. Хароҷоти ҷорӣ дахлдор инчунин бояд дар дархостҳои бучетии вазоратҳо ворид карда шаванд.

Шакли 2.3. Чадвали чамъбастии иншоотҳои ЛСАМ (барои пур намудан аз ҷониби вазорату идораҳо/ТАМБ)

Соҳа / Номгӯи лоиҳа	Рамзи лоиҳа	Санаи оғоз ва анҷоми лоиҳа	Арзиши умумии лоиҳа	% аз худгардида	Нақшаи тасдиқшудаи соли 2024	Ҳамагӣ хароҷот (ҳамаи манбаъҳо)*			Бучети давлатӣ**			Маблағҳои ғайрибучетӣ*			Хароҷоти ҷорӣ зарурӣ аз ҳисоби Бучети давлат***			Мақоми лоиҳа****
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6 (9+12)	7 (10+13)	8 (11+14)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Соҳаи 1																		
Ҳамагӣ дар соҳа																		
Иншооти 1																		
Иншооти 2																		
Иншооти 3																		
...																		

Бо ҳазор сомонӣ

*хароҷоти ҷорӣ ояндаро ба инобат намегирад

**Иҷрои воқеии молиявии лоиҳа ба 01/01/2024 (нисбати бучети умумии лоиҳа).

***Бо назардошти хароҷоти дигар ба истиснои сармоягузори асосӣ, ки дар бучет барои истифода ва нигоҳдории дороиҳои аз ҳисоби сармоягузорӣ ба даст оварда шудаанд, ҷудо шудааст. Хароҷоти ҷорӣ дахлдор инчунин бояд дар дархостҳои бучетии вазоратҳо ворид карда шаванд.

**** Рамзгузорӣ ва меъёрҳои муайян кардани ҳолат дар чадвали поён (чадвали А) нишон дода шудаанд.

Шакли 2.4 Маълумоти муфассал дар бораи лоиҳаи ҷудогона/объекти ЛДС ва ЛСАМ (барои пур кардан аз ҷониби вазоратҳо, ГТЛ ва МТЛ).
Қисми 1. Маълумоти умумӣ дар бораи лоиҳа

Номи лоиҳа/объект					
Ҳолати лоиҳа/объект*					
Манбаи (маблағгузории) лоиҳа (ЛСД ё ЛСАМ)					
Санаи оғоз ва анҷоми лоиҳа/объект					
Соҳа					
№ Шартномаи қарзӣ (барои ЛДС)/№. Рамз (барои ЛСАМ)**					
ТАМБ					
ТМБ					
ГМБ					
Гуруҳбандии буҷети функционалӣ:					
Сатҳи 1 ГВБ (соҳа)					
Сатҳи 2 ГВБ (зерсоҳа)					
Сатҳи 3 ГВБ (вазифа)					
Гуруҳбандии ҳудудии буҷетӣ					
Минтақаи амалишавии лоиҳа					
Ҳадафи лоиҳа					
Шарҳи лоиҳа (тафсири мухтасари лоиҳа. Шарҳи талабот ва афзалиятҳо дар соҳа, ки дар натиҷаи татбиқи лоиҳаи мазкур ба даст оварда мешаванд).					
Сарчашмаи сармоягузории беруна (барои БСД)					
Компанентҳои лоиҳа/иншоот	Буҷети тасдиқшудаи соли 2024	Буҷети аниқшудаи соли 2024	Дарҳости буҷетии соли 2025	Дурнамои соли 2026	Дурнамои соли 2027
Компаненти 1					
Компаненти 2					
Компаненти 3					
Компаненти 4					

*Рамзгузорӣ ва меъёрҳои муайян кардани вазъият дар поён (ҷадвали А. Rт) нишон дода шудаанд
 ** Рақами Созишномаи қарзӣ барои лоиҳаҳое, ки аз ҳисоби манбаъҳои беруна амалӣ мешаванд

Қисми 2. Нишондиҳандаҳои молиявии лоиҳа

Номгӯи ГИБ	Харочоти умумии лоиҳа, арзиши умумии лоиҳа/объект*	Бучети тасдиқшудан соли 2024	Ҳамагӣ*			Бучети давлатӣ			Сармоягузори хориҷӣ						Маблағҳои ғайрибучетӣ			Санаи оғоз ва анҷоми лоиҳа/объект	Харочоти ҷорӣ зарурӣ аз ҳисоби Бучети давлатӣ **		
									Қарз			Грант							2025		
			2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027		2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ҳамагӣ барои лоиҳа																					
Компоненти 1 лоиҳа																					
21. Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ																					
22. Харочоти мол ва хизматрасониҳо																					
23. Харочоти пардохти ғоизҳо																					
24. Харочоти пардохти кўмакпулиҳо (Субсидияҳо)																					
25. Харочот барои ҷудокунии грантҳо																					
26. Харочот барои кўмакпулиҳо оид ба таъминоти иҷтимоӣ ва кўмакҳо																					
27. Дигар харочот																					
28. Амалиётҳо бо дороиҳо ва ӯҳдадорӣҳо																					
Компоненти 2 лоиҳа																					

21. Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ																				
22. Харочоти мол ва хизматрасониҳо																				
23. Харочоти пардохти ғоизҳо																				
/.../																				
Компоненти 2 лоиҳа																				
21. Пардохти музди меҳнати кормандон ва маблағчудокуниҳои андозӣ																				
/.../																				

* Танҳо сармоягузориҳои асосии лоиҳа/объект (харочоти ҷорӣ дохил карда намешаванд) аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳоро дар бар мегирад

** Бо назардошти харочоти дигар ба истиснои сармоягузориҳои асосӣ, ки дар буҷет барои истифода ва нигоҳдории дорониҳои аз ҳисоби сармоягузорӣ ба даст оварда шудаанд, ҷудо шудааст. Харочоти ҷорӣ дахлдор инчунин бояд дар дархостҳои буҷетии вазоратҳо ворид карда шаванд.

Қисми 3 Нишондиҳандаҳои ғайримолиявӣ лоиҳа/объект

	Бучети тасдиқшудан соли 2024	Давраи банақшагирии бучет		
		2025	2026	2027
	1	2	3	4
Компоненти 1 лоиҳа **				
Натиҷаи ниҳой 1				
Натиҷаи мустақим 1				
Натиҷаи мустақим 2				
Компоненти 1 лоиҳа **				
Натиҷаи ниҳой 1				
Натиҷаи мустақим 1				
Натиҷаи мустақим 2				
Компоненти 3 лоиҳа **				
Натиҷаи ниҳой 1				
Натиҷаи мустақим 1				
Натиҷаи мустақим 2				

* Нишондиҳандаҳои ғайримолиявӣ (натиҷаҳо, вазифаҳо) бояд ченшаванда бошанд ва индикатор ва ҳадаф дошта бошанд.

** Натиҷаҳои лоиҳа на танҳо дар сатҳи компонентҳо, инчунин метавонанд дар сатҳи тамоми лоиҳа инъикос карда шаванд, (вобаста ба лоиҳаи мушаххас).

Цадвали А.

Меъёрҳои муайянкунандаи мақоми лоиҳа

Мақоми лоиҳа бояд ба яке аз нишондодҳои зеристода*, ки иҷроии воқеии онро инъикос мекунад, мувофиқат намояд. Дар ҳолати истисноӣ зиёда аз як варианти нишондиҳандаҳои пешрафтро интихоб карда мумкин аст (танҳо дар ҳолати истисно):

Рамзи мақоми лоиҳа	Мақоми лоиҳа/пешрафт	Тавзеҳ
S1	Нақшаи воқеии лоиҳа ба охир расидааст	Нақшаи воқеии лоиҳа одатан дар аввали татбиқи лоиҳа/сол, бо мақсади таъмин намудани иҷроии тадбирҳои банақшагирифташуда, истифода бурда мешавад. Нақша кореро дар бар мегирад, ки бояд дар ҳар семоҳаи соли молиявии қорӣ ва давраи миёнамуҳлат бояд иҷро карда шавад. Иҷроии кор бо ғоиз нишон дода мешавад. Ҳиссаи ҷашмдошти иҷроии кор дар асоси афзоиш бояд нишон дода шавад.
S2	Таҳлили татбиқшавӣ (ва/ё ТХФ) оғоз ёфтааст	Барои лоиҳаҳои азим истифода бурда мешавад, дар ҳолати вуҷуд доштани зарурати таҳлили татбиқшавӣ ва ё таҳлили хароҷот ва ғоида, бо мақсади арзёбии имкониятҳои татбиқ, хароҷот ва ғоиданокии он барои ҷомеа ва кишвар.
S3	Таҳлили татбиқшавӣ (ва/ё ТХФ) ба анҷом расидааст	Танҳо дар ҳолати ба анҷом расидани таҳлили татбиқшавӣ ва ё таҳлили хароҷот ва ғоида ба инобат гирифта мешавад.
S4	Иҷозати банақшагирӣ гирифта шудааст	Омили мазкурро барои объектҳои сохтмонӣ истифода бурдан лозим аст. Дар ин ҳолат нишон дода мешавад, ки муассисаи ваколатдор (масалан ҳукумати маҳаллӣ) сохтмони объекти мазкурро дастгирӣ намудааст.
S5	Спетсификатсияҳо (арзёбии техникӣ) ба анҷом расонида шудааст	Агар мушаххассоти лоиҳа таҳия ва бо ташкилоти татбиқкунандаю тарафҳои манфиатадор мувофиқа шуда бошад, нишондоди мазкур истифода бурда мешавад.

S6	Озмуни харид (тендер) эълон шудааст	Варианти мазкур дарҷ карда мешавад, агар чараёни харид оғоз шуда бошад
S7	Оғози харид (тенедер)	Ин вариант дарҷ мегардад, агар озмуни харид ба лоиҳаи алоҳида оғоз гардида то ба арзёбии дархостҳо қайд шуда бошад.
S8	Пудратчии асосӣ интихоб шудааст	Ин вариант дар ҳолате, ки дархостҳо арзёбӣ гаштаанд ва пудратчӣ интихоб шудааст, вале то давраи ба имзо расонидани шартнома.
S9	Созишнома (шартнома) имзо шудааст	Ин вариант дар ҳолате, ки раванди хариди корҳо ва хизматрасониҳо ба охир расидааст ва шартнома бо пудратчии интихобшуда ба имзо расонида шудааст. Якбора уҳдадориҳо оид ба созишномаи асосӣ бояд ба низоми хазинадорӣ ворид карда шавад.